

# РӯЗИ МОДАР ХУЧАСТА БОД!



ИНСОН, ҲУҚУҚ ВА ОЗОДИҲОИ ӮАРЗИШИ ОЛӢ МЕБОШАНД



## МИНБАРИ ХУҚУҚШИНОС

НАШРИЯИ ФАКУЛТЕТИ ҲУҚУҚШИНОСИ ДМТ \* \* \* № 3 (57) 7-УМИ МАРТИ СОЛИ 2017, СЕШАНБЕ



Нақши модарону занон дар таҳқим ва рушди чомеа, бунёди оилаи хушбахт, таълиму тарбияи фарзандон ва афзоиши эътибори хонадон ниҳоят мухимму арзишманд мебошад.

Имрӯзҳо бонувони кишварамон баробари мардон номуси ватандориро ба дӯши худ гирифта, дар соҳаҳои муҳталифи ҳаёти чомеа ва давлат гайратмандона фаъолият доранд ва бо ташаббусҳои созандай худ Тоҷикистони маҳбубамонро боз ҳам ободу зебо гардонида истодаанд. Онҳо бо меҳри модаронаашон баланд бардоштани мақому манзалати хонадонро шараф ва номуси хеш мешуморанд ва бо самимият, лутфу муҳаббат ва садоқату шарофати худ номи зан – модарро муқаддас ва гиромӣ медоранд, бо дастони пурмехри худ навниҳолони соҳибмаърифат ва фарҳангӣ дӯсту адабпарвари боғи маърифати миллат,

яъне созандагони ояндаи неки давлат ва ҷомеаро ба камол мерасонанд.

Занону модарони мо бо дастони пурмехри худ ниҳоли ишқу муҳаббат, меҳру садоқат, саҳовату асолат ва илму маърифатро парвариш мекунанд ва қалби поки онҳо ҳамеша барои орому осуда ва пояндаву устувор нигоҳ доштани оила, чомеа ва давлат метапад.

Имрӯз чомеаи Тоҷикистон дар симои зан на танҳо модар, ҳоҷар ва ҳамсар, балки сиёсатмадори шинохта, донишманди асил, сарвари муваффак, соҳибкори саҳоватпеша, табиби ҳозик, корманди поквичдони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, ҳомии Ватан, бинокори номдор, мураббии наслҳо ва ҳамшираи меҳрубонро мебинад, ки ин мояи ифтиҳори ҳар яки мову шумо мебошад.

ЭМОМАЛӢ РАҲМОН

**Дар ин шумора:  
СЕМИНАРҲОИ  
ИЛМИЙ-НАЗАРИЯВӢ  
ДАР ФАКУЛТЕТ**

Сах. 2

**ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ВСЕОБЩЕГО ДОСТУПА  
К ВОДЕ И САНИТАРИИ  
В ТАДЖИКИСТАНЕ**

Сах. 3

**САНО БОДО  
БА ЗАНҲОЕ,  
КИ МАРДАНД!**

Сах. 4

**ТАВЗЕҲОТ ДАР  
ҲУҚУҚИ  
БАЙНАЛМИЛАИИ  
ХУСУСӢ**

Сах. 6

**СОЛИ ҶАВОНОН  
– МАСЪУЛИЯТИ  
БЕШТАР**

Сах. 7

# СЕМИНАРХОИ ИЛМӢ-НАЗАРИЯВӢ ДАР ФАКУЛТЕТ

**Муассис:**  
факултети  
хуқуқшиносии ДМТ  
[www.law.tnu.tj](http://www.law.tnu.tj)

**Сарнӯҳаррир:**  
**Ҷаҳонғир**  
**САҶДИЗОДА**  
[jahon\\_1967@mail.ru](mailto:jahon_1967@mail.ru)

**Муовини сарнӯҳаррир:**  
**Исмоил ШАРИФЗОДА**

**Муҳаррир:**  
Бобоҷон НАЙМОЗОДА

**Тарроҳ:**  
**Акмал ШАРИПОВ**

**ҲАЙАТИ ТАҲРИРИЯ:**  
**Раҳмон Д.С.**

номзади илмҳои хуқуқшиносӣ, дотсент, декани факултети хуқуқшиносӣ;

**Сафарзода Б.А.** профессори кафедраи хуқуқи инсон ва хуқуқшиносӣ мурисавӣ;

**Маҳмудов И.Т.** мудири кафедраи хуқуқи судии ва назорати прокурорӣ;

**Абдуллоев П.С.** мусавини декан оид ба илим ва работахои байналмилалӣ;

**Камолзода И.И.** дотсенти кафедраи назария ва таърихи давлати хуқуқ;

**Сулаймонов Ф. С.** дотсенти кафедраи хуқуқи байналмилалӣ;

**ҲАЙАТИ МУШОВАРА:**  
**Ватанзода М. М.** ёдамнини Президенти ҶТ оид ба масъалаҳои хуқуқӣ;

**Сайд Нуриддин Сайд** вазiri маориф ва илми ҶТ, профессор;

**И момандозада М. С.** ректори ДМТ, академики АИЧТ;

**Тоҳиров Ф. Т.** академики АИЧТ;

**Маҳмудзода М. А.** раиси Суди Конституционии ҶТ, академики АИЧТ;

**Раҳимзода М. З.** директори Маркази миллӣи киёнугӯзории назди Президенти ҶТ, профессор;

**Диноршоев М.** академики АИЧТ;

**Насридинзода Э. С.** профессори кафедраи назария ва таърихи давлати хуқуқ;

**ШАРТХОИ ҚАБУЛИ МАВОД:** Дастанваси қабулкарда намешавад.

Мавод бояд бо хуруфи Times New Roman Tj 14 хуруфчинӣ шуда бошад. Рӯзнома на ба ҳама андешаи муаллифон мувафиқ аст ва ақоиди муҳталифро ба хотири риояи ҷонандашӣ ба табъе мерасонад.

Рӯзнома дар Вазорати фарҳани ҶТ тақти №0336/рз аз 18-уми марта соли 2016 ба қайд тирифта шудааст. Нишонни идора: ш.Душанбе Бунни Ҳисорӣ, Шаҳрвони Донишҷон, факултети хуқуқшиносии ДМТ. Телефон: 985-38-38-67, 900-55-51-67. Телъодд: 1000 Навбатдори шумора Исмоил Шарифзода

Бахши илми факултет тасмим гирифтааст, ки ташкил ва баргузории семинарҳои илмӣ - назариявиро вусъат баҳшад. Ин аст, ки пайваста дар факултет семинар ва дигар ҷамъомадҳои илмӣ доир мегарданд. Чунончи, санаи 18-уми февраляи соли 2017 дар замини кафедраи хуқуқи байналмилалӣ семинари илмӣ-назариявии устодони ҷавони кафедраи мазкур баргузор гардид. Семинари илмӣ-назариявиро декани факултети хуқуқшиносӣ, номзади илмҳои хуқуқшиносӣ, дотсент Раҳмон Д.С. ифтитоҳ намуда, зарурӣят ва аҳамияти баргузории ҷамъомадро ба ҳозирин шарҳу тавзех дод.

Дар семинари мазкур устодон ва аспирантони ҷавон, аз ҷумла муаллими калон Салихов З.И. дар мавзӯи «Ҳамму нақли байналмилалии ҳавоии борҳо: масоил ва роҳи ҳалли онҳо», ассистентон Қодиров Н.А. дар мавзӯи «Одати байналмилалӣ ҳамчун сарчашмаи хуқуқи байналмилалии ҳусусӣ дар ҶТ: масоили назариявӣ ва амалий», Саломов И.И. дар мавзӯи «Тавзехот оид ба тартиботи оммавӣ дар хуқуқи байналмилалии ҳусусӣ: мушкилот ва роҳи ҳалли он», Раҳмонзода Ш.К. дар мавзӯи «Проблемаҳои ҳифзи муҳити зист дар хуқуқи байналмилалӣ ва роҳи



ҳалли он» ва аспирант Абдуллоҳозода Ёқуб дар мавзӯи «Мафҳум ва ташаккули хуқуқи байналмилалии ҳусусӣ дар ҶТ» бо маърӯзаҳо баромад намуданд.

Оид ба маърӯзаҳои пешниҳодгардид мӯҳокимаҳои тӯлонӣ сурат гирифтанд. Аз ҷумла баъди баромади ҳар як маърӯзачӣ устодон Абдуллоев П.С., Маҳмудов И.Т., Сангинов Д.Ш., Қурбонов Қ.Б., Қодирқулов Х.Р., Су-

лаймонов Ф.С., Идиев Ф.Ф., Камолзода И.И., Шарипов Т.Ш., Сафарзода А.И. ва дигарон андешаҳои худро иброз намуданд.

Дар фарҷом иштирокчиёն аз ҷараёни ҷорабинии мазкур таассурути мусбат бардошта, баргузории ҷунин семинарҳои илмӣ-назариявиро иқомати неке баҳри рушд ва такмили илмии олимони ҷавон арзёбӣ намуданд.



Ҳамзамон, таърихи 25-уми февраляи соли 2017 дар факултети хуқуқшиносӣ бо ташабbusи кафедраи забонҳои ҳориҷӣ семинари илмӣ баргузор гардид. Ҳадаф аз баргузории семинари мазкур тақмили роҳу усулҳои омӯзиши забонҳои ҳориҷӣ аз ҷониби устодон ва донишҷӯён ба ҳисоб рафта, иштирокчиёն бо маърӯzaҳои илмӣ баромад намуданд.

Ҷамъомадро бо сухани ифтитоҳӣ муовини декан оид ба илим ва равобити байналмилалӣ Абдуллоев П.С. ҳусни оғоз баҳшида, дар ҳусуси зарурӣят ва аҳамияти баргузории семинари мазкур ибрози андеша намуд. Қайд карда шуд, ки барои хуқуқшиносӣ мусосир ошно будан аз забонҳои ҳориҷӣ роҳест баҳри расидан ба ҳадаф ва мақсадҳои миллӣ давлатамон.

Сипас иҷроқунандай вазифаи мудири кафедраи забонҳои ҳориҷӣ дотсент Камолзода И.И. ҳозиринро бо муҳтавои барномаи семинар ошно намуда, таъқид бар он дошт, ки маърӯзачӣ ён бо маҳсусиятҳои рисолаҳои илмиашон, ки воқеан баҳри тақмили василаҳои забономӯйӣ аҳа-

мият доранд, ба ҳозирин маълумот пешкаш созанд.

Ҳамин тариқ, дар риштаҳои гунонги василаҳои забономӯйӣ аз ҷониби устодони кафедра Қароҳонов М., Шарипова З., Назарова М., Зайниддинов С. ва Газиева Х.Х. маърӯzaҳои пешниҳод гардид, ки ҷонбаҳои илмӣ асосноқи он мавриди таҳлилу баррасии иштирокчиёни семинар қарор гирифтанд.

Дар охир музокира сурат гирифт, ки устодон Маҳмудов И.Т., Қурбонов Қ.Б., Афзалий М.К., Шоинбеков О., Сангинов Д.Ш. назари хешро оид ба маърӯzaҳо баён намуданд. Таъқид карда шуд, ки воқеан донистани забон барои хуқуқшиносӣ маҳаки муҳим ба ҳисоб рафта, аз устодон ва донишҷӯён қобилияти донишандӯзии муташаккилро талаб мекунад.



Масъули саҳифа: Иззатулло МАҲМУДОВ, Эмомали МИРАЛӢ

# ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВСЕОБЩЕГО ДОСТУПА К ВОДЕ И САНИТАРИИ В ТАДЖИКИСТАНЕ

(К принятию резолюции ГА ООН **Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы»**)



Раджабов С.А.  
заведующий отделом  
международного права  
Института философии,  
политологии и права  
имени А.Баховаддина  
АН РТ, профессор

Чистая и доступная вода для всех является неотъемлемой частью мира, в котором мы хотели бы жить. Запасов пресной воды на планете вполне достаточно для того, чтобы достичь этой мечты. Но из-за непродуманной экономики и слабой инфраструктуры каждый год миллионы людей, большую часть из которых составляют дети, умирают от болезней, связанных с неадекватным водоснабжением, санитарией и гигиеной.

По данным ООН для более чем 40 процентов мирового населения проблема нехватки воды является актуальной и, по прогнозам, будет обостряться. В настоящее время более 1,7 миллиарда людей живут в бассейнах рек, где водопотребление превышает возможности пополнения запасов воды. 2,4 миллиарда человек не имеют доступа к основным санитарным услугам, таким как туалеты или оборудованные выгребные ямы. Более 80 процентов сточных вод, образующихся в результате деятельности человека, сбрасываются в реки или моря без какой-либо очистки. Ежедневно около тысячи детей умирают от поддающихся профилактике диарейных заболеваний, вызванных проблемами в сфере водоснабжения и санитарии.

Нехватка воды, плохое качество воды и неадекватные санитарные условия негативно сказываются на продовольственной безопасности, выборе средств к существованию и возможно-

сти получения образования для бедных семей по всему миру. К 2050 году почти каждый четвертый житель планеты будет, скорее всего, жить в стране, испытывающей хроническую или периодическую нехватку пресной воды.

В деле решения глобальных проблем по обеспечению всеобщего доступа к воде и санитарии ведущее место занимают инициативы Основателя мира и национального единства – Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Раҳмона. Как известно, на 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе Республики Таджикистан 2003 год был провозглашен Международным Годом Пресной Воды. Подчеркивая важность данной инициативы, Таджикистан, как автор резолюции, провел Душанбинский международный форум по пресной воде с 29 августа по 1 сентября 2003 года при поддержке ведущих международных организаций и специализированных агентств. В дальнейшем Таджикистан обращался к ООН с предложением объявить 2005-2015 гг. – Международной декадой под девизом «Вода для жизни». Республика Таджикистан на Всемирном водном форуме в Стамбуле в марте 2009 г. выступила с инициативой объявления 2013 г. Международным годом сотрудничества по водным вопросам.

Инициатива о провозглашении Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития» была выдвинута впервые Президентом Республики Таджикистан Эмомали Раҳмоном в ходе 7-го Всемирного Водного Форума, который состоялся в апреле 2015 года в Республике Корея.

Выступая на Водном Форуме Президент РТ подчеркнул, что «...современные глобальные вызовы и угрозы, включая финансово-экономические кризисы, рост населения, изменение климата, учащение стихийных гидрометеорологических явлений, нехватка воды и, как результат, возрастающий уровень бедности, рост инфекционных заболеваний, детской и материнской смертности, все еще требуют мобилизации наших усилий и принятия соответствующих мер в этой сфере».

В этой связи Президент РТ предложил, чтобы на смену завершающемуся Международному десятилетию действий «Вода для жизни, 2005-2015 годы» было подготовлено новое Десятилетие, которое станет солидной платформой и будет содействовать координации и поощрению всех усилий для решения вопросов и проблем, связанных с водными ресурсами. Кроме того, новое Десятилетие призвано продолжить незавершенное дело Международного десятилетия действий «Вода для жизни, 2005-2015», обогащая его новыми мерами и усилиями по достижению Целей устойчивого развития.

Генеральная Ассамблея ООН 21 декабря текущего года приняла резолюцию A/RES/71/222 под названием Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы», представленную Республикой Таджикистан в соавторстве с 177 странами членами ООН. В связи с этим Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Питер Томсон и Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун направили поздравительные письма на имя Основателя мира и национального единства – Лидера нации, Президента Республики Таджикистан Эмомали Раҳмона.

В рамках реализации Шестой Цели развития тысячелетия по устойчивому развитию в г. Душанбе, с 9 по 11 августа 2016 г. состоялся Международный симпозиум под названием: «Обеспечение всеобщего доступа к воде и санитарии», на котором приняли участие свыше 700 высокопоставленных представителей из 90 стран мира, 47 международных и региональных организаций, в том числе ООН и 17 её структур, ШОС, СНГ, Организации экономического сотрудничества, Всемирного банка, МККК и др.

В своем выступлении на международном симпозиуме Президент Республики Таджикистан Эмомали Раҳмон подчеркнул, что эта цель, наряду с акцентом на важность обеспечения всеобщего доступа к питьевой воде и санитарии, охватывает вопросы качества воды, повышения эффективности водопользования, вне-

дрения интегрированного управления водными ресурсами, охраны водных экосистем, а также расширения водного сотрудничества и партнерства.

В частности, на этом симпозиуме представители Кыргызстана и Таджикистана выступили с заявлениями о том, что эти республики располагают наименьшим доступом к питьевой воде на душу населения в год. В качестве доказательства они привели данные специализированного учреждения ООН – Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО). Согласно статданным ФАО ООН, Кыргызстан и Таджикистан среди государств Центральной Азии располагают наименьшим доступом к питьевой воде на душу населения в кубических метрах в год, несмотря на то, что являются зонами формирования водных ресурсов в регионе. Поэтому эти государства в ходе реализации нового Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы» должны разрабатывать свои национальные политики, программы и приоритеты в области обеспечения доступа к питьевой воде и развития инфраструктуры водоотведения.

Для Таджикистана, имеющего ограниченные земельные ресурсы, в процессе укрепления устойчивого экономического и социального роста, в особенности в части снижения уровня бедности, обеспечение продовольственной и энергетической безопасности, а также расширения отраслей промышленности и сельского хозяйства, рациональное использование водных запасов имеет фундаментальное значение. Поэтому, в Национальной стратегии развития Таджикистана до 2030 г., вопросам управления водными ресурсами уделено достойное внимание. Среди них – уменьшение загрязнения среды обитания, повышение уровня управления экосистемами, сохранение биоразнообразия, недопущения деградации земель, учет уязвимости к последствиям изменения климата, утилизации бытовых отходов и ликвидации неравенства в доступе к безопасным системам питьевого

водоснабжения, санитарии и гигиены.

Повышение доступности систем питьевого водоснабжения, санитарии и гигиены в Национальной стратегии развития Таджикистана до 2030 г. определено как одно из основных приоритетных направлений действия в целях создания комфортной среды для жизни.

Данное приоритетное направление действий в области повышения доступности систем питьевого водоснабжения, санитарии и гигиены включает следующую подсистему систем мер:

- формирование системы нормативных правовых и программных разработок по управлению системой питьевого водоснабжения, санитарии и гигиены с фокусом на потребности женщин и девочек, а также лиц, находящихся в уязвимом положении;

- разработка и продвижение инвестиционных программ для финансирования строительства/реабилитации систем водоснабжения и водоотведения, внутрихозяйственных водопроводных сетей и скважин, расширения городских сетей водоснабжения;

- расширение международного сотрудничества и поддержки в укреплении национального потенциала в области водоснабжения и санитарии (в том числе сбора дождевой воды, орошения земель, повышения эффективности водопользования, обработки сточных вод и применения технологий утилизации и повторного использования);

- усиление мер по повышению санитарно-гигиенического образования.

Таким образом, благодаря историческим инициативам Основателя мира и национального единства – Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Раҳмона в области водных ресурсов и осуществлению вышеизложенной подсистемы мер, предусмотренной Национальной стратегией развития Таджикистана до 2030 г., наша страна создаст комфортную среду для жизни и войдет в лидирующую группу стран мира по доступности к питьевому водоснабжению, воде и санитарии.



**Азизкулова Галина Сулаймоновна 17 апрели соли 1959 дар шаҳри Панҷакент дар зодгоҳи Рӯдакиву Лоиқ ҷашм ба олами ҳастӣ кушодааст. Ў таҳсили ибтидоиро дар мактаби №1-и зодгоҳаш гирифтааст. Баъди бо баҳои аъло ҳатм намудани мактаби миёна ҳуҷҷатҳояшро ба факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи давлатии ба номи В. И. Ленин (айни ҳол ДМТ) супорида, соли 1981 онро бо муваффақият ба анҷом расонидааст. Аз соли 1981 то имрӯз дар кафедраи назария ва таърихи давлат ва ҳуқуқ кору фаъолият намуда истодааст.**

**Барои хизматҳои шоёнаш дар соҳаи маориф ва илм бо унвони Аълоочии маорифи ҶТ ва Медал «Барои меҳнати шоиста» сарфароз гардонида шудааст.**

## САНО БОДО БА ЗАНҲОЕ, КИ МАРДАНД!

**Сано бодо ба занҳое, ки марданд,  
Баёзи зиндагиро байти фарданд.  
Ба номардон бидода дарси мардӣ,  
Даме ҳусни заниро кам накарданд.**

Рисолати созандай занро кайҳост, ки чомеа эътироф намудааст, зеро зан тарбиятгар, роҳнамо ва рӯҳияни баланди чомеа мебошад. **Мақолаи мазкур ба ҳаёт ва фаъолияти яке аз занҳое бахшида шудааст, ки 36 соли ҳаёти ҳудро ба факултети ҳуқуқшиносии ДМТ бахшидаву барои омода намудани қадрҳои баландиҳтиносии ҳуқуқшиноси саҳми намоёни ҳудро гузашта ва онҳоро дар рӯҳияни ватандустиву адолатпарастӣ тарбия намудааст. Ин бонуи адолатпеша муаллимаи кафедраи назария ва таърихи давлат ва ҳуқуқ, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент Азизкулова Галина Сулаймоновна мебошад.**

Идораи рӯзномаи «Минбари ҳуқуқшинос» тасмим гирифт, ки дар арафаи иди модарон – 8 март бо дотсент Азизкулова Галина Сулаймоновна мусоҳиба анҷом дихад, ки фишурдаи онро пешкаши хонандай гиромӣ месозем.

**- Муаллимаи азиз, сараввал меҳсоми Иди модаронро ба шумо шодбош гӯем ва бахшида ба ин ҷашни фарҳунда каме бо шумо сухбат ороста бошем.**

- Ташаккури зиёд, аз фурсати муносиб истифода бурда, қаблан ҳамаи модарон ва бонувони азизро ба муносибати рӯзи идашон табрику таҳният мегӯям ва барои онҳо сиҳативу саломатӣ, ҳонаи обод ва хушбахтиро таъмно менамоям.

**- Муаллимаи азиз, каме оид ба қадамҳои нахустине, ки барои ноил шудан ба ин мақсадҳои муваффақӣ худ гузаштаед, маълумот меподед.**

- Соли 1976 баъд аз ҳатми мактаб ҳуҷҷатҳояро ба факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи давлатии ба номи В. И. Ленин (айни ҳол ДМТ) супоридам. Дар он солҳо ба ин факултет доҳил шудан ва таҳсил намудан бисёр мушкил буд. Ман, ки бо баҳои аъло мактаби миёнаро ҳатм намуда будам, имтиҳонҳои доҳилшавиро бо муваффақият супоридам ва ҳуди ҳамон сол донишҷӯи шӯъбаи рӯзонаи факултети ҳуқуқшиносӣ гардидам. Мо дар гурӯҳи русӣ таҳсил мекардем. Дар гурӯҳ 25 нафар донишҷӯи таҳсили илим мекард. Устоҷони мо бисёр шахсиятҳои маъруф, хоккор ва донишманд буданд, аз ҷумла Очиљбой Усмонов, Раҳмон Чабборов, ки барои мо дарс мегуфтанд. Соли 1981 аллакай ман соҳиби маълумоти олии ҳуқуқшиносӣ гардидам.

Инсоне, ки дониш дорад дар ҳеч давру замон ҳор намегардад, зеро илму дониш ин сипари инсон аст:

**Моле, ки зи ту кас  
настонад илм аст,  
Чизе, ки туро ба ҳақ  
расонад, илм аст.  
Ҷуз илм талаб макун ту  
андар олам,  
Чизе, ки туро зи ғам раҳонад  
илм аст.**

**- Факултети ҳуқуқшиносӣ дар зиндагии шумо ҷой нақш дорад?**

- Як саволе пешниҳод кардед, ки агар тамоми суханони беҳтаринро истифода барам ҳам наметавонам суханони дар дилам бударо ба шумо расонам.

Ҳаёти ман, зиндагии ман, ҳонаи ман ҳамин факултет аст ва ҳамаи донишҷӯён фарзандони ман мебошанд. Ман тамоми донишшеро, ки дар муддати таҳсил ва ё таҷриба зиндагӣ ба даст овардаам, барои факултет бахшидам. Дафтарчай меҳнатии ман аз ҳамин факултет дигар ба ягон мақомот ё корхонаи дигар нарафтааст. Албатта, бояд қайд кард, ки дар дигар Донишгоҳҳо низ дарс медодам, аммо нияти ба ягон корхонаи дигар ба кор ҷалб шуданро ҳатто накардаам.

Аз рӯзе, ки ман дар ин факултет таҳсил ва баъдан корро оғоз намудам, ин оғози саҳифаҳои нави зиндагии ман аст, хотираҳои неки зиёд дорам аз ин даргоҳи илму маърифат. Аз ҷумла, солҳои донишҷӯиро, ки мо ба пахтанин мерафтем ҳар як лаҳзаҳои он рӯзҳоро ба хотир овардан боиси болидага гардидан табъи ман мешавад.

**- Шумо аз ҷой ифтиҳор доред?**

- Ман ифтиҳор аз он менамоям, ки ҳар як муваффақияtero, ки то ба имрӯз ба даст овардаам, самараи меҳнати ҳуди ман мебошад. Ман аз ҳудам ифтиҳор менамоям, аммо аз ҳуд қонеъ нестам. Ман бисёр афсӯс меҳӯрам аз он ки рисолаи доктории ҳудро ҳимоя накардам. Як дӯсти ман дар рӯзи зодрӯзаш, ки 60-сола гардид, субҳи ҳамон рӯз рисолаи докториашро ҳимоя кард ва ҳуди ҳамон бегоҳ бошад, 60-солагиашро бо пайвандонаш ҷашн гирифт. Аммо ҳар орзуero, ки дар зиндагиям амалий карда натавонистам, боварӣ дорам, ки фарзанди ягонаи ман амалий мекунад. Инсон ҳеч вақт бояд аз ҳуд розӣ набошад ва аз пешравиаш ғофилтир нашавад. Зоро ин боиси он мегардад, ки шаҳс дигар барои пешравии ҳуд кӯшиш намекунад.

**- Шумо дар боло фарзанди ягонаам қайд кардед, агар ҳуди Шумо зид набошед, мо метавонем дар бораи ҳаёти шахсиятон каме дониста бошем?**

- Албатта. Ман бо ҳамса拜қи ҳуд, ки дар факултет якҷоя таҳсил мекардем, оила барпо намудам. Соҳиби як дуҳтар ва ду набераи дӯstryak мебошам. Дуҳтари ман ҳатмкардаи шӯъбаи забони ҳитойии Донишгоҳи славянини Тоҷикистону Россия мебошад. Таҳсили аспирантуरо дар Ҷумҳурии мардумии Чин гирифта, муддате низ дар ИМА таҳсил намудааст. Айни ҳол ду фарзанди хурдсول дорад.

Ман то нисфиризӣ муаллимаи Донишгоҳ бошам, баъд аз нисфиризӣ библии ду набера буда, барои ба камол расонидан ва тарбияи солеҳи онҳо кӯшиш мекунам.

**- Барои донишҷӯи дуҳтарони факултет, ки моҳи ифтиҳор ва симои**



ин даргоҳ маҳсуб меёбанд, чи гуфтание доред?

- Зан бояд донишманд, дурандеш, начиба ва ҳалима бошад. Баъзехо ақида доранд, ки тарбия намудани фарзанд вазифаи ягонаи зан мебошад. Бале, ин воқеан дуруст аст, аммо бе иштирок дар ҳаёти ҷамъияти зан наметавонад донишшу малакаи ҳудро ба ҷомеа муаррифӣ созад. Аз факултати иқтисолӣ занеро медонам, ки номаш Туҳфоҳон аст. Ў доктори илм буда, ду писар дорад. Онҳоро бо донишу тарбияи баланд ба камол расонида, дар баробари ин, ба зиёрати ҳонаи Ҳудо низ мушарраф гардидааст ва ўро ҳама «Ҳоҷҷиҳола» мегӯянд. Яъне ҳам дар кору фаъолият ва ҳам дар зиндагӣ муваффақ гардидааст.

Барои ҳамаи дуҳтарони факултет орзуи ҳушбахти ҳам дар ҳаёти шахсӣ ва ҳам дар кору фаъолияташонро ҳоҳонам. Аз ҷиҳати дигар, ин барои зан бисёр мушкил буда, заҳмати зиёд ва ҳатто вақти бисёрро талаб мекунад. Масалан, баъзеи дуҳтароне, ки факултети моро ҳатм карда, имрӯз дар мансабҳои баланди мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ кору фаъолият намуда истодаанд, то ҳол зиндагии шахсии ҳудро ташкил накарданд. Албатта, вақте ки дуҳтар судя, муфаттиш ё прокурор мешавад, писарон низ аз ў ҳазар мекунанд. (Механдад)

Касби ҳуқуқшиносӣ бисёр ҷиддиятро талаб мекунад. Аз ин рӯ, ба дуҳтарон гуфтаниҳам, ки нисбат ба қасби интиҳобнамудаашон ҷиддӣ муносибат намоянд.

**- Ташаккури зиёд барои як сӯҳбати самимӣ! Бори дигар Шумо ва дар**

симои Шумо тамоми занони кишварро ба Рӯзи модар табриқ менамоем.

- Саломат бошед.

**Осор:**

Цикл лекций по истории государства и права Республики Таджикистан. Душанбе, 1995. 170 с.

Хрестоматия по истории государства и права Таджикистана. Душанбе, 1998. 178 с.

Таърихи давлат ва ҳуқуқи ҳалқи тоҷик. қ. 1. Душанбе, 2002.

Таърихи давлат ва ҳуқуқи ҳалқи тоҷик. қ. 2. Душанбе, 2003. 256 с.

Паҳншавии ислом дар Тоҷикистон. Душанбе, 2004

Таърихи ҳалқи тоҷик (барои факултаҳои ғайриҳуқуқӣ). Душанбе, 2006. 180 с. ва ф.



Сӯҳбаторо:  
Савлат  
ИЗЗАТУЛЛОЕВА  
раиси шӯрои  
дуҳтарони  
факултет,  
донишҷӯи соли  
3 (МБХ)

- Оҳ модар! Модар ачоиб зоте ҳастӣ ту, дар дунё насли инсон хушк шуда мерафт, агар меҳру муҳаббат ва меҳрубониҳоу ту намебуд. Меҳр-меҳри туст, ишқ-ишқи туст, лутф-лутфи туст. Дигар ҳама чиз ҳазон дорад, фано дорад, илло муҳаббати ту. Ту асрори ниҳони дили фарзандро бе гапу ҳарф мефаҳмӣ, зоро онро дар мағзи ҷон парварда ба дунё овардӣ. Дили моён тапиданро аз дили ту, хуни моён ба Ҷаҳонро аз хуни ту омӯхтасст, фаҳмишу идрокро ту ба мо додаӣ.



Точинисо АЗИЗЗОДА  
донишҷӯи соли 1

# ДИЛ ДИЛИ МОДАР АСТ! (БАҲШИДА БА Рӯзи МОДАР)

Ай модари меҳрубонам! Он гоҳ ки дафтари умрамро бо ангуштон варақ мезанам, туро мебинам ва ҳарчи пештар меравам, туро бештар мебинам, он ҷо дигар ҷуз ту ва ҷуз номи ту чизи дигаре нест.

Ҳар қадаре ки дар васф ва манзалини модар сухан гӯем, ҳамон қадар кам аст. Дар ин миён меҳоҳем, маълумоте аз «Модарнома»- нависи беҳтарин дар дунё сухан гӯем.

Дар нимаи дуюми асри XIX байни шоирон ва нависандагон озмуни навиштани «Модарнома» Ҷӯён шуд. Дар ин миён аз ҳар давлат модарноманависони беҳтарин сужаҳои худро пешниҳод намуданд. Яке мегуфт: «Модар ба хотири фарзандаш худро ба оташ партофтааст», дигаре мегуфт: «Модар ба хотири фарзандаш ба даҳони шер медарояд». Ҳамин тарик, фикрҳои ҳама айнӣ ҳам буд, ба ҷузъ Насим Азизӣ шоир ва нависанда аз Чумхурии Туркия.

Насим Азизӣ сужаero пешниҳод намуд, ки дикқати ҳамагонро ба худ ҷалб кард. Сужаи пешниҳоднамудай ўчунин оғоз меёбад: «Пиразане пас аз фавти шавҳараш ягона писар дошт. Писар ба ҳиндудухтаре ошиқ мешавад ва ба ўхонадор шудан меҳоҳад, аммо ҳиндудухтар дар назди писар се шарт мегузорад. Якум, бояд дар болои баҳр қасре созӣ то писанди ман ояд?! Писар назди модараш меравад, модар ҳарчи ки аз шавҳараш ба мерос монда буд, ба писараш медиҳад, то хостаи духтар-

ро амалӣ кунад, писар қасрро бино карда, назди духтар рафт, духтар шарти дуюмро пешниҳод намуд, бояд динатро иваз намуда, ба дини ҳиндуй гузарӣ! Писар шарти дуюмро низ қабул кард. Ҳиндудухтар шарти сеюмро пешниҳод намуд! Бояд дили модаратро аз қафаси синааш кандад ба ман орӣ! Писар ғамгин шуда, ба ҳона баргашт, намедонист, ки чи кор кунад, аз як тараф мөҳри модарӣ, аз тарафи дигар ишқи ҳиндудухтар, дар дилаш алланга мезад, намехост дили модарашро канад ва намехост духтарро низ аз даст дихад. Ҳамин тарик, ба хулосае меояд, ки шарти сеюми духтарро иҷро мекунад. Шаб ҳангоми хоби модар бо табар ба қафаси синааш зада дили модарашро гирифта, самти ҳонаи духтар медавад, ба сангे пешпо ҳӯрда, ба замин меафтад, дил аз дасташ ба дохили заману хок мегалтад, дар ин миён аз дил садое меояд.

- Вой пои писарам дард кард».

Мақсади ин навиштаҷот он аст, ки ҳарчанд дили модар дар қафаси синааш ҳам набошад, бо фарзандаш аст.

Қиссаи мазкур аз ҷониби шоир Эраҷ Мирзо ба назм дароварда шудааст:

## ДИЛИ МОДАР

Дод маъшуқа ба ошиқ пайғом:  
«Ки кунад модари ту бо ман ҷанг.  
Ҳар кучо бинадам аз дур, кунад

Чехра пурчину ҷабин пурожанг,  
Бо нигоҳи ғазаболуд занад  
Бар дили нозуки ман тири ҳаданг.  
Аз дари ҳона маро тард кунад.  
Ҳамчу санг аз даҳани қалмосанг.  
Модари сангдилат то зиндаст,  
Шаҳд дар коми ману туст шаранг.  
Нашавам яқдилу яқранг туро,  
То насозӣ дили ўз ҳун ранг.  
Гар ту ҳоҳӣ ба висолам бираӣ,  
Бояд ин соат бехавфу даранг  
Равию синаи тангаш бидарӣ,  
Дил бурун орӣ аз он синаи танг.  
Гарму хунин ба манаш бозорӣ,  
То барад з-оинай қалбам занг!»  
Ошиқи беҳиради ноҳанҷор,  
На, бал он фосиқи беисмату нанг.  
Ҳурмати модарӣ аз ёд бибурд,  
Маст аз бодаю девона зи банг.  
Рафту модарро афғанд ба хок,  
Сина бидриду дил овард ба ҷанг.  
Қасди сарманзили маъшуқа намуд,  
Дили модар ба қафаш чун норанд.  
Аз қазо, ҳӯрд дами дар ба замин  
В-андаке ранҷа шуд ўро оранг.  
Он дили гарм, ки ҷон дошт ҳанӯз,  
Уфтод аз кафи он бефарҳанг.  
Аз замин боз чу барҳост, намуд  
Паи бардоштани он оҳанг.  
Дид, к-аз он дили оғушта ба ҳун  
Ояд оҳиста бурун ин оҳанг  
«– Оҳ, дасти писарам ёфт ҳарош!  
«Вой, пои писарам ҳӯрд ба санг!»

Идатон муборак,  
модарон ва бонувони  
азиз!

Беҳтарин неъмат ба дунё модар аст,  
Шири покаш оби ҳавзи Кавсар аст.  
Дар ду олам нест монандаш касе,  
Офтоби сад ҳазорон кишвар аст.



# ТАВЗЕХОТ ОИД БА ТАРТИБОТИ ОММАВЙ ДАР ҲУҚУКИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ҲУСУСӢ

Пайдоиши «тавзехот оид ба тартиботи оммавий» дар илми ҳуқуки байналмилалии ҳусусӣ якранг баҳогузорӣ нашудааст. Чунончи, профессор Г.К. Дмитриева падидай «тавзехот оид ба тартиботи оммавий»-ро дар асри XVII бо мактаби ҳуқуки байналмилалии ҳусусии ҳоландӣ алоқаманд медонад. Профессор Ануфриева Л.П. бoshad, пайдоиши ин категорияро ба асри XIV дар Рим мансуб медонад. Профессор Богуславский М.М. пайдоиши ин падидаро ба ибтиди асри XIX дар Франсия вобаста менамояд.

Як гурӯҳ муҳаққиқон, аз қабили Ю. Богатина ва А.Н. Стихина пайдоиши ин падидаро ба Рим алоқаманд намуда, онро мансуби асрҳои II ва III меҳисобанд.

Ба андешаи мо пайдоиши падидай тавзехот оид ба тартиботи оммавий бо пайдоиши давлат дар ҷомеаи инсонӣ рост меояд. Зоро мөҳияти тавзехот оид ба тартиботи оммавий дар татбиқи ҳуқуки ҳориҷӣ дар ҳудуди ин ё он кишвари мустақил ифода мегарداد.

Дар қонунгузории ҶТ падидай «тавзехот оид ба тартиботи оммавий» гуногун арзёбӣ шудааст. Чунончи, дар моддаи 1197 Кодекси граждании ҶТ ин падидаро номи «Қайду шарт дар бораи тартиби оммавий» дорад. Дар Кодекси оилаи ҶТ (моддаи 177) он номи «маҳдудияти истифодаи ҳуқуки оилавии ҳориҷӣ»-ро гузаштаанд, ки аз мөҳияти падидай мазкур васеъ мебошад. Зоро татбиқи ҳуқуки ҳориҷӣ на танҳо дар асоси падидай тавзехот оид ба тартиботи оммавий, балки дар асоси падидаро меъерҳои императивӣ, тарафайн, реторсия ва ғайра маҳдуд карда мешавад.

Чунин номгузорӣ баҳсро ба вуҷуд меорад. Зоро мувофиқи мақсад мебуд, агар дар Кодекси граждании ҶТ (м. 1197) вожай «тартиб» бо «тартибот» иваз гардад. Дар Кодекси оилаи ҶТ (моддаи 177) ба падидай тавзехот оид ба тартиботи оммавий номи «маҳдудияти истифодаи ҳуқуки оилавии ҳориҷӣ»-ро гузаштаанд, ки аз мөҳияти падидай мазкур васеъ мебошад. Зоро татбиқи ҳуқуки ҳориҷӣ на танҳо дар асоси падидай тавзехот оид ба тартиботи оммавий, балки дар асоси падидаро меъерҳои императивӣ, тарафайн, реторсия ва ғайра маҳдуд карда мешавад.

Дар қонунгузории ҶТ падидай тавзехот оид ба тартиботи оммавий пазируфта шудааст, vale ғайра мазкур ҳуқуки ҳориҷӣ на танҳо дар асоси ҳуқуки ҳориҷӣ ин ҳолатҳои мебошанд, ки онҳо хилоғи асосҳои тартиботи ҳуқуки (тартиботи оммавии) ҶТ ҳастанд.

Дар Кодекси мурофиаи иқтиодии ҶТ (моддаи 235) муқаррар шудааст, ки ҳуқуки ҳориҷӣ дар ҳолатҳои истифода бурда намешавад, ки он хилоғи соҳибхитиёрия ва бехатарии давлат башад. Дар вақти истифодай падидай тавзехот оид ба тартиботи оммавий имконияти татбиқи ҳуқуки ҳориҷӣ истисно мегардад ва қонуни ҶТ истифода мешавад. Яъне падидай тавзехот асос ва имкониятиро барои татбиқи

ҳуқуки ватанӣ фароҳам меорад то манфиату раванди муттадили ҷомеа халалдор нагардад.

Дар илми ҳуқуки ватанӣ роҷеъ ба мазмуну тавзехот оид ба тартиботи оммавий назари ягона нест. Чунончи, профессор Ш. Менглиев асоси манъи татбиқи ҳуқуки ҳориҷӣ дар ҶТ бо назардоши муҳтавои моддаи 177 КО ҶТ ва моддаи 1197 КГ ҶТ – тартиботи ҳуқуки медонад ва вожай «тартиботи оммавий» ва «тартиботи ҳуқуки»-ро дар як маъно истифода кардааст.

Дотсент Ф. С. Сулаймонов мазмуни ин падидаро васеъ баррасӣ кардааст ва ба он асосҳои соҳтори давлат, асосҳои тартиботи ҳуқуки ва қонунгузориро ворид намудааст.

Дар қонунгузории дигар кишварҳо тавзехот оид ба тартиботи оммавий якранг баҳогузорӣ нашудааст. Масалан, дар собиқ ИҶШС катедрияни тавзехот оид ба тартиботи оммавий дар ҳолате истифода мешуд, ки татбиқи ҳуқуки ҳориҷӣ ба соҳти давлати шӯравӣ муҳолиф буд. Дар Чин манъи татбиқи ҳуқуки ҳориҷӣ дар асосе, ки ба манфиатҳои оммавии Чин муҳолиф башад, дар Белоруссия, Туркия, Украина, Австрия – асосан ба тартиботи ҳуқуки муҳолиф будан, дар Ветнам дар ҳолати муҳолиф будан бо принципҳои асосии қонунгузорӣ, дар Олмону Гурҷистон муҳолиф будан ба принципҳои асосии ҳуқуқ, дар Озорбайҷон дар ҳолатҳои ки ба Конституция ва санадҳои



**Исройл САЛОМОВ**  
ассистенти кафедраи  
ҳуқуки байналмилали

ҳуқуқи, ки бо тариқи раъйпурсӣ қабул шудаанд, муҳолиф будани татбиқи ҳуқуки ҳориҷӣ, тавзехот оид ба тартиботи оммавий қабул мешавад.

Ҳамин тариқ, ҳар як кишвар истифодаи тавзехот оид ба тартиботи оммавиро вобаста ба ҳифзи манфиатҳои миллӣ роҳандозӣ месозад. Дар ҶТ асоси ҳуқуқи татбиқи ҳуқуки ҳориҷӣ ин меъерҳои коллизионии ватанӣ ва созиши тарафҳо (иродай муҳторият) баромад менамояд. Vale ғайра ду маврид татбиқи ҳуқуки ҳориҷӣ бо назардошт ва розигии ҳуқуки ватанӣ (миллӣ) истифода карда мешавад, vale ғайра новобаста аз чунин ҳолат, боз тариқи истисно падидай «тавзехот оид ба тартиботи оммавий» ҳамчун механизми ҳифзи тартиботи ҳуқуқи кишвар аз татбиқи ҳуқуқи ҳориҷӣ истифода мешавад.



**Наргис ОХУНОВА**  
дастпарвари  
факултети  
ҳуқуқшиносӣ

Модар! Ҷамолу зиннати дунё. Ту дурре ҳастӣ ноёб ва қиматбаҳо, беҳтарин ғавҳари олам, дурҷи ҳамаи хонадонӣ. Дар дарёдилӣ, зўрмандӣ лоиқи ҷаҳони пуртarovat, ҷаҳонро зебову раъно гардонидай, қасре ҳастӣ, ки қас ҳудро дар он орому осуда ҳис мекунад, ҷашмае ҳастӣ доимо равон. Ту чӣ дунёи зебой, ки фарзандону чигарбанҷонатро тарбия намуда, баҳри нарҳтани ашқ аз дидагон шабҳо бедорҳои қашида, пайваста қӯшиш ва талош мекунӣ, то ба гӯшаҳон алла гӯй.

Оҳ чӣ қадар пурқуввату пурбардорӣ модар. Ба ранҷҳои қашидаи ту ҳеч кас баробар шуда наметавонад. Ту сазовори ситоиш ҳастӣ.

## БАҲОРИ ТУ ҲАЗОН МАБОД!

Кӯдаке, ки омодаи таваллуд шудан буд, рӯ ба сӯйи Ҳудованд карду пурсиҳд: «Эй Ҳудои хубу меҳруbonam, мегӯянд фардо маро ба замин меғиристед, аммо ман бо ин ҳурдӣ ва бидуни ҳеч кӯмаке чӣ гуна метавонам барои зиндагӣ ба он ҷо биравам?» Ҳотиғе аз ҷониби Ҳудо ба ў садо дод: «Аз миёни таъодди бисёре аз фаришtagонам ман якеро барои ту дар назар гирифтам, ки ў дар интизори туст ва аз ту нигаҳдорӣ ҳоҳад кард». Кӯдак ҳанӯз намедonist, ки меҳоҳад биравад ё не, боз рӯ ба сӯйи Ҳудованд карду гуфт: «Ҳудоё ман дар ин ҷо коре намекунам, мушкиле надорам, коре ба ҷуз ҳандидан ва овоз ҳондан надорам ва инҳо барои шодии ман коғӣ ҳастанд». Ҳотиғе аз ҷониби Ҳудованд ба ў нидо кард: «Фаришtaи баҳрият овоз ҳоҳад ҳонд ва ба рӯи ту лабҳанд ҳоҳад зад. Тавре ки ту ишқи ўро эҳсос ҳоҳӣ кард ва шод ҳоҳӣ шуд». Кӯдак бо нигаронӣ пурсиҳд «Эй Ҳудочони меҳруbon, вакте ман забони онҳо мегӯянд?» Дубора садо լатифи ҳотиғи ғайб гӯши ўро навозиш карду фармуд:

«Фаришtaи ту зебotarin ва ширинтарин вожаҳоеро, ки мумкин аст бишнавӣ дар гӯши ту замзама ҳоҳад кард ва бо сабру бурдборӣ ба ту ёд ҳоҳад дод, ки чӣ гуна суҳbat кунӣ». Кӯdak bo нороҳатӣ идома дод «вакте бихоҳам бо ту suhbati koonam, chӣ korе koonam?» Az онҳо чӣ гуна бо ту suhbati koonam? Посуҳ шунид, ки фарishtaat dastxoytaro dar kanori ҳам-digar қарор doda, ба ту ёд медиҳад, ки чӣ гуна duu koonib va bo man suhan bigӯy. Kӯdak sarašro poin afkanu pursihd: «Shunidam, ki dar zamini nisohi bade ҳам zindagӣ mekunand, az onҳo maro kiy muҳofizat mekunad?» Ovoz omad, kи fariшtaat az tu nigaҳdorӣ ҳоҳад kar, ҳattō agar ba қimati ҷonи ҳudaš boшad. Kӯdak dast bardorshat va pursihd: «Ҳudoe, agar қaror ast biравam pas nomi fariшtaam chist?» Ҷavob shunid, kи nomi fariшtaat aҳamiat nadorad, ба sodagӣ metavonи ўro Modar sado koon. Ore, nomi in fariшtaai замин Modar ast. Fariшtae, kи Ҳudovand baroи nigaҳdorӣ va muҳofizati kӯdakon intixob karadaast.

Инсон байд аз раҳо gashtan

az ofӯshi гарми modar қimmati ўro xubtar dark mekunad. Zero baҳri farzand misli kanori modar biҳishotoso makoni dighare neст. Barҳaq shoir farmuadaast:

**Тифлию домони модар**  
худ бихиште будааст,  
To ба пои худ равон  
гаштем, саргардон  
шудем.

Дар ҳадиси Rasuli akram omadaast: «Ҷаннат дар зери қудumi modaron ast». Pajfambaronу anbiё va shuaro simoi vokei ўro dar suhan niшon dodaанд. Nomashro to ба falak barovardanu dar nazdaш sari tâzim fuруд oвардаанд.

Тифлиki ширин suhan az modari xud pursihd:

- Modarchoн, agar biҳishit az tu boшad, pas charo onҳo dar dastonat nagirifte, balki zeri po guzoшti? Modar, kи nisbat ba farzandi azizi xud raҳmu shawqat va muҳabbati bekonor dorad, ҷavob guft:

- Farzandi azizam! Onҳo dar zamini guzoшtam, to in kи turo dar ofӯsham girom.

Be muҳobot, modar ba chunin қadrdonи сазовор ast. Modar shabeҳi musicha ast, kи riski farzandoнашро

пайдо намуда, онҳоро паронҷак кардааст.

Modarchoн ту ба ман ҳамеша вақти saфaram ба кучое набошад дур ё наздик, kaфи duо мебардорӣ, то ҳамеша баду бaloҳo аз ман дур boшad, ягон газанде ба ҷigарbandi ту нарасад ва ин duоҳo ту ҳамеша mustaҷband, чунки ҳastии ту misli obi ҷashma pok ast va duоҳo ту az samimi қalbat chun ҷashma chӯsh mезанд.

Modar ҳамеша duо mekunӣ, kи farzandoni bo як ҷaҳon umedu orzu parvardaat asoi daсти pirat garдан. Modarchoн zani purnur, mehrubon va dilsuz ҳast. Vaқte kи chehra nuronii turo mebinam, ҳattō dar zeri ojanqo zeboni hudo гum nakanдаast va az nigoҳҳo purmeҳrat shukrona mekunam, kи modar doram. Dilam meҳoҳad ҳamешa naвозish mehruboniym koon, zero dar zindagӣ borҳo dar shebu farrozҳo peshpo xurдаву dilshikasta gashtaam va in dil bo navozishҳo dastoni larzonи purmeҳri ту ҳar daғfa шифо ёftavu ba zindagӣ dilgar gashtaанд.

Zixh қiblagoham, zixh! Zero bo on purdonivu buzurgiam be tu ay takяgoҳу roҳnamo va ҷagona muttakоям ҳecam, ҳec...

# СОЛИ ЧАВОНОН – СОЛИ МАСЬУЛИЯТ

Махмадшариф  
МУМИНОВ  
денишчүи соли 1

Асосгузори сулху Ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти ҶТ, муҳтарам Эмомали Раҳмон дар Паёми навбатии худ, ки рӯзи 22-юми декабри соли 2016 ба Маҷлиси Олии мамлакат ироа гардид, дар баробари масоили сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ, дипломатӣ ва ғайра масъалаҳои марбут ба илм ва ҷавононро меҳвари суханронии худ қарор дод. Аз ҷумла, Пешвои миллат дар ин Паём соли 2017-ро ҳамчун «Соли ҷавонон» эълон дошта, таъкид намуданд, ки: «Бо дарназардошти саҳми ҷавонон дар рушди ҷомеа ва иштироки фаъолонаи онҳо дар ҳаётӣ сиёсӣ-иқтисодии мамлакат пешниҳод менамоям, ки соли 2017 дар ҶТ Соли ҷавонон эълон карда шавад. Ҕавонони мо дар ҳар ҷойе, ки бошанд, бояд ҳисси баланди миллӣ дошта бошанд, бо Ватан, миллат, давлати соҳибистикполи худ ва забону фарҳангии миллӣ хеш ифтихор намоянд ва барои ҳимояи онҳо ҳамеша омода ва ҳуҷӯру зирақ бошанд».



Воқеан, чунин эътиими Пешвои миллат ба ҷавонон ва ёдовар шудан аз рисолату вазифаҳои онҳо дар асри ҷаҳонишавӣ масъулияти ҳар ҷавони ин сарзамини офтобиро аз пештар бештар менамояд.

Пешвои миллат таъкид намуданд, ки «Ҕавонони имрӯзаи мо, яъне насли замони истиқбол аз наслҳои пешина бо савияи илму

дениш, маърифату ҷаҳонбинӣ, сатҳи тафаккур ва одобу аҳлоқ фарқи кулӣ доранд, ки ин ҳама боиси ифтихори мо мебошад».

Ба таъкиди коршиносон ҷавонӣ яке аз марҳилаҳои осебпазир дар зиндагии инсон мебошад. Ба ин маъно, дар ин марҳила шахсиятсозии инсон комил гащта, замони ба ҷомеа муаррифӣ шудани ў

мебошад. Ҳамин аст, ки ҷавонон барои нишон додани «ман»-и худ ба ҳар роҳе рӯ меоваранд, то худро ба таври беҳтаре ба дигарон муаррифӣ созанд. Маҳз аз ин лаҳзаи таҳаввулии ҷавонон ғурӯҳҳои манфиатҷӯ сўйистифода карда, бо ҳар гуна ваъдаҳои фирабанда ҷавононро ба доми худ мекашанд ва барои амалӣ соҳтани мақсадҳои нопоку пурғарази худ равона месозанд. Аз ҳамин хотир, Пешвои миллат дар ҳама суханрониҳои худ ба ҷавонон ва ҷигунағии тарбияи онҳо таваҷҷӯҳ намуда, пайваста таъкид месозад, ки ҷавонон бояд дар баробари забони модарӣ боз як ё ду забони хориҷиро аз худ карда, аз маърифати илмҳои мусосир ва техникаву технология барҳӯрдор гарданд, зоро денишу оғоҳӣ аз илмҳои мусосир ҷавонро ба худшиносӣ расонда, аз гаравидани ў ба ҳар ҳизбу ҳаракатҳои ифратиyo иртиҷои ҷилавгирий менамояд.

Чӣ тавре дар боло таъкид шуд, эълон шудани соли 2017 ҳамчун Соли ҷавонон аз мо ҷавонон, хусусан, денишҷӯён масъулияти бештар талаб менамояд, то ба эътиими боварии Пешвои миллат сазовор боршем.

## ТУ ВА МОДАРАТ

Модар  
ғамхори  
туст!

Агар рафту ту дар зиндагӣ ноком бошӣ ва ё ҳама заҳмату меҳнати ҳаррӯзати бенатиҷа аст ва ё умуман ту дар зиндагӣ ҳеч гоҳ рӯзи хушро набинию худро бадбаҳт пиндорӣ, бидон, ки барои ин ҳама ту ғамгину парешон намегардӣ ба он андозае, ки модарат барои ин нокомиу бадбаҳтии ту ғамгину парешон мегардад. Барои он ки ту қисме аз дилу ҷони модарат ҳастӣ ва ҳар ғаму дарди ту ғаму дарди модарат ҳаст.

Модар –  
беҳтарин сарват!

Чун Ҳотами Той ва ё ҷун Қорун дорӣ дошта бошӣ, яқин дон, ки ту сарватманд нестӣ, агар модарат дар наздат набошад. Зоро, агар модарат дар наздат бошад, рӯзе бо дуюи ў ва хости Ҳудо молу мулқро соҳиб мегардӣ. Вале, агар молу мулқ дошта бошию модар не, бидон, ки бо он молу мулқ модаратро ёфта на-метавонӣ. Зоро модарат молу мулқ нест. Ў болотар аз молу мулқ сарватест, ки ба шаҳс аз ҷониби Ҳудо танҳо як бор дода мешавад. Пас қадрашро барои ҳурматашро ба ҷо ор, то ки бе ў фақиру нодор нагардӣ.



Модаратро  
танҳо  
магузор!

Ту имрӯз гумон кардӣ, ки қалон шудай. Мехоҳӣ, ки ҳарчи зудтар оиладор шуда, хонаи алоҳида гирифта, аз модарат чудо зиндагӣ қунӣ. Аммо, вақте ки ту ҳурд будӣ, модарат ба ягонҷо сафар карданӣ мешуд, меҳост, ки туро бо ҳудаш набурда, танҳо гузорад. Оё ту ба хотир оварда метавонӣ, ки ахво-

ли ту дар ҳамон лаҳзаҳо ҷӣ гуна буд. Садои гирият ба фалак мерасиду, оби ҷашмат чун ҷашмаҳо бе-ист ҷорӣ мешуд. Ин ҳама барои он буд, ки модарат туро танҳо нагузораду бо ҳудаш барад. Ҳамчунин ту боре ба хотир оварда метавонӣ, ки оё боре ҳам модарат туро танҳо гузашта буд. Оё иҷозат медод, ки туро ягон кас аз наздаш лаҳзае дур қунад. Оё ту ба дурии модарат тоқат карда метавонистӣ. Албата ки не. Медонӣ ҷаро? Барои он ки ў ягона шахсе буд, ки барои ту азобҳои зиёд ка-

шида, туро ба дунё оварда буд. Ва ягона шахсе буд, ки нисбати ту меҳруbonу ғамхор буд. Аз кору бори зиндагӣ дид, таваҷҷӯҳаш бештар ба ту буд. Пас ҷаро айни ҳол мехоҳӣ, ки ўро танҳо гузорӣ? Оё боре фикр намекунӣ, ки барои аз модарат ҷудо зиндагӣ кардану танҳояш гузаштанд розӣ ҳаст ва ба ин тоқат карда метавонад ё не? Ба ту чӣ шуд, ки имрӯз якбора дигар шудай? Ту аз ғурури ҷавонӣ ҷунон кӯр шудай, ки барои рафтанат модарат мисли қӯдакии ту мегиряд, аммо ту гирии ўро наме-

бинию намешунавӣ. Оё ту гумон намекунӣ, ки шояд рӯзе ин лаҳза ба сари ту ҳам ҳоҳад омад? Ту бо шитоб рафтану мустақил шудан меҳоҳӣ. Аммо дон, ки ту модаратро нею, балки ҳудатро танҳо мегузорӣ. Дер ё зуд ҳатман ба сӯяш бармегардӣ. Аммо пушаймонӣ суд надорад. Пас дер нашуда бирав наздашу ҳеч гоҳ танҳояш нагузор. Ҳизматашро ба ҷо ору, нисбаташ ғамхору меҳруbon бош. То ки фардо аз фарзандонат низ ҷунин амали некро соҳиб гардӣ. Зоро гуфтаанд: «Ҳарчи коштӣ, ҳамон медакравӣ».



Фаридун  
БОБОҲОНОВ  
денишҷӯён соли 3  
(МБҲ)

# МОДАР – ОФАРАНДА ВА БАЖШАНДА

**Дар ҶТ санаи 8-уми март ҳамчун Рӯзи  
Модар ҷашн гирифта мешавад. Дар ин  
росто андешаи чанде аз дастпарваро-  
ни факултетро оид ба ин ҷашни бузург  
пешкаши хонандай зайд месозем.**

Даврон ДЎСТОВ  
донишҷӯи соли 4



Иди модар дар ҳақиқат барои кулли сайёра ҷашни бузурге мебошад. Ман меҳоҳам қаблан дар бораи таърихи ин ҷашн каме маълумот дихам. Аз рӯи сарчашмаҳо мо муайян карда метавонем, ки таърихи ҷашни рӯзи байналмилалии занон бо номи Клара Сеткин алоқаманд аст, зоро ў гурӯҳи инқилобии худро соли 1910 ташкил карда, пешниҳод кард, ки 8-уми март ҳамчун рӯзи занони пролетарӣ қайд карда шавад. Клара Сеткин ҳамон сол тамоми занони дунёро ба мубориза барои баробархукуй бо мардон даъват кард. 19-уми марта соли 1911 дар Олмон, Дания, Швейтсария иди занон ҷашн гирифта шуд. Дар Русия бошад, аз 2-юми марта соли 1913 оғоз гардид. Танҳо соли 1914 дар тамоми дунё 8-уми марта ҳамчун рӯзи байналмилалии занон ҷашн гирифтаанд, зоро ба рӯзи истироҳат рост меомад.

Зухро РАҲИМОВА  
донишҷӯи соли 3

Занҳои тоҷик дорои қобилияти рақобат буда, аз ҷиҳати касбӣ босалоҳиятанд ва метавонанд воқеъан ба мансабҳои роҳбарикунанда довталаб гарданд. Асосгузори сулҳу Ваҳдати

миллӣ – Пешвои миллат, Президенти ҶТ пайваста зикр мекунад, ки нишонаи солим будани чомеа ва камолоти чомеа, пеш аз ҳама, аз муносибати ғамхорона ба зан-модар, зан-мураббии фарзандон ва нигоҳдорандай ҷароғи хонадон, сарчашма мегирад.

Раҳматулло САИДОВ  
донишҷӯи соли 4



Дар зонуи модар шоҳбайти китоби хотираҳои зиндагист. Оре, давлати фарзанд модар аст. Образи ин шахсияти нотакорӣ дар адабиёт мақоми хоса дорад. Шоирон симои воқеии ўро ба сухан нишон дода, номашро то осмон баровардаанд. Ҳар фарзанде, ки қадру қиммати ўро донад, ба дуояш ҳушбахту шуҳратёр мегардад. Модар ба чунин қадрдонӣ сазовор аст. Ҳама олимону, шоирон, косибону ҳунармандон парвардаи боғи муаттари дунёи ҳавасҳои модаранд.

Хусрав САЙФИДДИНОВ  
донишҷӯи соли 3 (ФҲҲ)

Занро бе баҳор ва баҳорро бе зан тасаввур кардан ғайриимкон аст. Зан-модар, ки ибтидои ҳастии башарият ва эҳёгари нияту ормонҳои фараҳбаш аст, ҳақ дорад, ки зеботарин рӯзи сол аз ў бошад.

Ривоят мекунанд, ки



Худованд накҳатро аз ғул, нӯш аз ангубин, гармӣ аз офтоб, тароват аз борон, шукӯҳ аз осмон, борондагӣ аз абр, равшанӣ аз субҳ, зебой аз баҳору ҳушилҳоӣ аз андалебро қатра - қатра ҷамъ оварду занро оғарид, то ҷаҳонро равшану инсониятро ҳушбахт гардонад.

Салоҳиддин ҲОСАФАРОВ  
донишҷӯи соли 1

Ту ғанчи бебаҳову беохир, беҳтарину нотакории ман ҳастӣ модар. Меҳри поки ту ҷунон дар дилам



Чо гирифта, ки ҳеч туфоне онро пароканда, ҳеч заминларзое онро ҷунбонда ва ҳеч оташе онро сӯзонда на-метавонад.

**Яктост ба мо замину  
яктост само,  
Яктост ба зиндагонӣ  
хуршед ба мо.  
Моҳ аст агар ягона бар  
чархи фалак,  
Монанди Ватан ба мост  
модар якто.**

Сафармои ХОНЗОДА  
дастпарвари факулте-  
ти ҳуқуқшиносӣ

Модари азизи ман дар айёми ҷавониам дунёи фониро падруд гуфт. Бахшида ба ҳамаи модарон

ва маҳсусан модарҷони худ ман шеърҳои зиёдеро эҷод намудаам, ки бархе аз онҳоро пешкаши Шумо менамоям.

**Ғамхор ба мисли ту  
дигар нест маро,  
Ҳам ёр ба мисли ту  
дигар нест маро.  
Ман дар сафарам, вале  
бувад баста раҳам,  
Раҳдур ба мисли ту  
дигар нест маро.**

**Ай очаи ҷон ба зиндагӣ  
дил дода,  
Раҳ дуру vale ту ба  
сафар омода.  
Ҳайрон шудам ба  
рафтанат чун сода,  
Дар гӯши тобути  
ту дил афтода.**

**Дил бе ту ба ғам гӯтавар  
аст, эй оча,  
Ду дида зи селоб  
тар аст, эй оча.  
Мардум гӯяд: сабри  
ҷамилат бодо.  
Ин духтари ту беҳунар  
аст, эй оча.**

Комрон ГУЛОВ  
донишҷӯи курси 5

Дар урфият гуфтаанд: «Зан ҷароғи хонадон аст». Дар ин ҳикмат маънни бузурге ниҳон аст, ки мақоми занро дар ҷомеа ва оила баён месозад. Дар расму русуми ҳалқи тоҷик, зан аз



ҳурмату эҳтиром барҳӯрдор буд ва занро ҳамчун ҳимоятгари хона ва тарбиятгари оила мешумориданд.

Раҷабалӣ САИДОВ  
донишҷӯи соли 4

Модар шаҳсест, ки дунё бо тамоми ҳастияш ҷойи ўро гирифта наметавонад. Модар офтоби хона аст, агар



дар оила модар набошад, кӯдак ба мисли мевае, ки офтобро намебинад, ба воя мерасад. Ба мисли модар ёру ба мисли Ватан диёре нест.

Тамоми модарони тоҷикро ба муносибати 8 март – Рӯзи модар табрик ва муборакбод мегӯям. Ҳамеша мисли гулҳои баҳорон шукуфон бошед, модарони азиз!

**Зиндагию сарпаноҳам  
модар аст,  
Қиблагоҳу саҷдагоҳам  
модар аст.  
Сар ба пеши пойи  
модар мебарам,  
Ҳамчу шамъе дар  
нигоҳам модар аст.**

Хуршед НИЁЗОВ  
донишҷӯи соли 4



Аҷаб дунёи рангину зебо дорад, модар. Давлати фарзанд модар аст. Бемуҳбот, модар ба чунин қадрдонӣ сазовор аст. Чунки зан-модар сарчашмаву сароғози зиндагист, ки қалбаш барои фарзанд аз шабнами саҳар поктар асту ҳарорати муҳаббаташ аз оташ гармтар. Дар ҳақиқат модар аст, ки меҳраш ҷунуни ҷозиба моро ба олами ҳушбахтиву орзуҳо мебарад.

**Масъули саҳифа:  
Хуснуддин САИДЗОДА,  
Исмоил ШАРИФЗОДА**

